

Диссертационный совет 6Д.КОА-024 при
Таджикском национальном университете
(734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17)

СОГЛАСИЕ

Я, Мамадазимов Абдукаюм Абдуганиевич – Кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии и связи с общественностью факультета дипломатии и политики Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, в соответствии с пунктами 67, 69 Порядка присвоения учёных степеней и присуждения ученых званий (доцента, профессора), утверждённого Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267, даю согласие на выступление в качестве официального оппонента по диссертации Бороновой Рухшоны Абдурасуловны на тему: «Основные направления и перспективы развития межгосударственных отношений Республики Таджикистан и Соединённых Штатов Америки» представленной в диссертационный совет 6Д.КОА-024 при Таджикском национальном университете на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.15 – История международных отношений и внешней политики (исторические науки).

Руководствуясь пунктом 69-73, 74-77, 79 Порядка присвоения учёных степеней и присуждения учёных званий, с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения учёных степеней, представляю следующие сведения о себе и моих публикациях:

Фамилия, имя, отчество	Мамадазимов Абдукаюм Абдуганиевич
Учёная степень, наименование отрасли науки, научных специальностей, по которым защищена диссертация	Кандидат исторических наук, по специальности 07.00.15 – История международных отношений и внешней политики
Полное наименование организации, являющейся основным местом работы официального оппонента и занимаемая им в этой организации должность	Мамадазимов Абдукаюм Абдуганиевич – Кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии и связи с общественностью факультета дипломатии и политики Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в научных изданиях	Монографии: 1. Мамадазимов А. Ҷумҳурии Тоҷикистон - Иёлотҳои Муттаҳидан Амрико: 30 соли шарикӣ устувор, шаҳри Душанбе: «Нашриёти муосир» - 2022, 271с. 2. Мамадазимов А. Республика Таджикистан-Соединенные Штаты Америки: 30 лет стабильного партнёрства., Душанбе: «Нашриёти муосир» - 2022, 287с. 3. "Republic of Tajikistan-United States of America: 30 years of stable partnership". city of Dushanbe, printed at the printing house of CJSC «Nashriyotimuosir», 2022 year, 247 pages.

Статьи:

4. Мамадазимов А. История взаимоотношений между Республикой Таджикистан и Соединёнными Штатами Америки после окончания гражданской войны и подписание мира в РТ (1997-2001гг.). [Текст] / А.Мамадазимов // Журнал Таджикского государственного педагогического университета. № 6 (89). – Душанбе, 2020. С. 311-316.
5. Мамадазимов А. «Культурно-образовательное и гуманитарное сотрудничество Республики Таджикистан с Соединёнными Штатами Америки в 2002-2016 годах». [Текст] / А.Мамадазимов // Журнал Академия государственного управления при Президенте РТ, №3 (47) 2020 с.
6. Мамадазимов А. Военно-техническое сотрудничество РТ и США после терактов 11 сентября 2001 года и участие Республики Таджикистан в рамках программ «Несокрушимая свобода» и «Партнерство ради мира». [Текст] / А.Мамадазимов // Журнал Таджикского национального университета, №9, 2020г. Стр. 68-75
7. Мамадазимов А. Военно-техническое и политическое сотрудничество Республики Таджикистан и США в 2007-2016 годах. [Текст] / А.Мамадазимов // Журнал Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни №4 (48) 2020 с.
8. Мамадазимов А.А. Нақш ва ҷои ҳамкорӣҳои гуманитарӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар солҳои аввали барқарор намудани муносибатҳои дуҷониба. [Мағн] / А. Мамадазимова. // Тоҷикистон ва ҷаҳони муосир. Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2019.- № 2.- саҳ 78.
9. Мамадазимов А. Хусусиятҳои барқарор намудани муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ байни Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар солҳои аввали истиқлолият. [Мағн] / А. Мамадазимов. // Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.- Душанбе, 2019.- № 1.- С.85.
10. Мамадазимов А. Таъсири ҳамкорӣҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ИМА пас аз имзои Созишнома "истикрори сулҳ ва ризоияти миллӣ". [Мағн] /А. Мамадазимов. // Бюллетени Донишгоҳи педагогӣ. - Душанбе, 2019. - № 1 (78). - С. 91.

	<p>11. Мамадазимов А. Вазъи муносибагҳои байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар соҳаи аввали асри XXI. [Матн] / А. Мамадазимов. // Ахбори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - Душанбе, 2019. - №3. - С. 73-78.</p> <p>12. Мамадазимов А. Ҷанбаҳои сиёси ва ҳуқуқии барқарор намудани муносибатҳои дучонибаи Тоҷикистону Амрико. [Матн] / А. Мамадазимов. // Муроғиҳои Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2019. - № 2. - С.75.</p> <p>13. «The role of domestic and foreign investment in the economy of the republic of Tajikistan». For publishing a scientific article for participation in the IV International scientific and practical Conference «International scientific discussion: problems, tasks and prospects. Held on February 19-20, 2022 in Brighton, Great Britain.</p>
--	--

Кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии и связи с общественностью факультета дипломатии и политики Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан

Мамадазимов А.А.

Подпись А.А. Мамадазимову подтверждаю. Начальник управления кадров, делопроизводство и специальных работ Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан



Ҳамидов Ш.